

Тарофаҳои хизматрасони ҚСП "Спитамен Бонк" барои шахсони воқеӣ

Тарофаҳои мазкур аз санаи 05 июни соли 2026 мавриди амал қарор дода мешавад.

		Ҳаққи хизматрасонӣ
Кушодан, пешбурд ва бастанӣ суратҳисобҳо		
I. Кушодани суратҳисобҳо		
1. Шахсони воқеӣ		
1.1. Амонатҳои пасандозӣ - барои як мизоч		ройгон
1.2. Амонатҳои мӯҳлатнок		ройгон
II. Пешбурди суратҳисобҳо		
1. Хизматрасонии (пешбурди) суратҳисобҳои мизочон		ройгон
2. Пешниҳоди беруннависҳо нисбат ба ҳамаи суратҳисобҳо (новобаста аз мақсад) ва маълумотномаҳои гуногун (бо дархости мизоч)		
2.1. Пешниҳоди маълумотнома дар бораи доштани суратҳисоб дар ҚСП "Спитамен Бонк"		10 TJS
2.2. Пешниҳоди дубликати беруннависи суратҳисоб (барои як беруннавис)		10 TJS
2.3. Пешниҳоди дубликати нусхаи ҳуҷҷатҳои пардохтӣ ба беруннависи суратҳисоб ва нусхаи ҳуҷҷатҳо аз парвандаи ҳуқуқӣ (барои 1 адад)		2 TJS
2.4. Маълумотнома оиди бақияи суратҳисоби мизоч дар бланкаи расмӣ бонк		25 TJS
2.5. Дигар маълумотномаҳо оид ба фаъолияти мизоч дар бонк		25 TJS
2.6. Пешниҳоди нусхаи супоришномаҳои пардохтӣ барои соли қорӣ (барои ҳар як ҳуҷҷат)		2 TJS
2.7. Пешниҳоди нусхаи супоришномаҳои пардохтӣ барои солҳои қаблӣ (барои ҳар як ҳуҷҷат)		5 TJS
3. Барасмиятдарории ҳуҷҷатҳои пардохтӣ тибқи супориши мизоч		20 TJS
4. Пешниҳоди нусхаи маълумотнома дар бораи маблағи гузаронидашуда тавассути низоми SWIFT		10 TJS
5. Хизматрасонии СМС - паём		ройгон
III. Бастанӣ суратҳисоб		
1. Азнавбарасмиятдарории суратҳисоби мизоч ба дигар мизоч		ройгон
2. Бастанӣ суратҳисоб		
2.1. Бо ташаббуси бонк		
2.2. Бо ташаббуси мизоч		ройгон
3. Барқароркунии суратҳисоб пас аз бастанӣ он		ройгон
Амалиётҳои ҳазинавӣ		
1. Қабули маблағҳои нақдина барои пур кардани суратҳисоби мизоч		
1.1. Бо сомонӣ		
1.2. Бо асъори хориҷӣ		ройгон

2.	Пешниҳоди маблағи нақдина аз суратҳисобҳои мизочон (новобаста аз мақсад)	
2.1.	Пешниҳоди маблағи нақдина бо сомонӣ	0,70%
2.2.	Дар қисми хариди асъори хориҷии бонк аз мизоч, эквиваленти маблағи нақдина бо сомонӣ барои пешниҳод	0,50%
2.3.	Пешниҳоди маблағи нақдина бо асъори хориҷӣ	1,00%
2.4.	Гирифтани пули нақд аз суратҳисобҳои амонатии пасандози, ки тариқи нақдина дар доираи як шаҳр ворид шудааст (новобаста аз асъор)	ройгон
2.5.	Гирифтани пули нақд аз суратҳисобҳои пасандозии мӯҳлатнок, ки тариқи нақдина ворид шудаанд (новобаста аз асъор)	ройгон
2.6.	Маблағҳое, бо тариқи корти VISA ва ё Master Card бо асъорҳои хориҷӣ интиқолшуда баъд аз мубодила ба сомони аз суратҳисоби мизоч дода мешавад	ройгон
3.	Иваз намудани пулҳои майда ба калон ва баръакси он бо асъори хориҷӣ (барои ҳар як варақ)	0,5 TJS
4.	Ивази купюраҳои фарсуда	
4.1.	Бо сомонӣ	ройгон
5.	Хизматрасониҳои хадмоти пулрасони (ҳамлу нақл)	тибқи Шартнома
6.	Тафтиши аслияти асъори хориҷӣ (барои ҳар як купюра)	0,2 TJS
Амалиётҳои ҳисоббаробаркунӣ ва интиқоли		
I.	Амалиётҳо бо пули милли	
1.	Воридот (Пур намудани суратҳисоб)	ройгон
2.	Содирот (Хориҷ намудани маблағҳо)	
2.1.	Дар дохили низоми ҚСП "Спитамен Бонк" (байни мизочони ҚСП "Спитамен Бонк")	
2.1.1.	Супоришномаҳои пардохтӣ	ройгон
2.1.2.	Пардохтҳо тавассути Интернет/Мобайл банкинг	ройгон
2.2.	Ба дигар ташкилотҳои қарзии ҚТ:	
2.2.1.	бо низоми электрони пардохтҳои БМТ:	
	Аз 08:00 то 15:00	2 TJS
	Аз соати 15:00	5 TJS
2.2.2.	Тавассути низоми Интернет/Мобайл банкинг:	ройгон
3.	Интиқоли такрории супоришномаҳои иштибоҳан равонкардашуда (иштибоҳ аз ҷониби мизоч)	ройгон
II	Амалиётҳо бо асъори хориҷӣ	
1.	Воридот (Пур намудани суратҳисоб)	ройгон
2.	Содирот (Хориҷ намудани маблағҳо)	
2.1.	Интиқолҳои хориҷӣ бо асъори хориҷӣ аз ҳисоби ирсолкунанда (OUR) бо низоми SWIFT	
2.1.1.	USD	85 USD
2.1.2.	USD дар дохили Ҷумҳурии Халқии Чин (дар дохили CFXPS)	50 USD
2.1.3.	USD Интиқоли маблағҳо ба суратҳисоби худ дар дохили Ҷумҳурии Тоҷикистон	ройгон
2.1.4.	EUR	то 50 000 EUR комиссия 60 EUR аз 50 001 EUR комиссия 0,1% аз маблағи интиқол+10 EUR, аммо на зиёда аз 170 EUR
2.1.5.	RUB	1000 RUB
2.1.6.	CNY	200 CNY
2.1.7.	Бо дигар асъорҳои хориҷӣ	500 TJS
2.2.	Интиқолҳои хориҷӣ бо асъори хориҷӣ аз ҳисоби ирсолкунандаи маблағ (ҳаққи хизмати бонки ирсолкунанда аз ҳисоби ирсолкунандаи маблағ ва ҳаққи хизмати бонки қабулкунанда аз ҳисоби ирсолкунандаи) бо низоми SWIFT- BEN	
2.2.1.	USD	85 USD + ҳаққи хизмати дигар бонкҳо

		то 50 000 EUR комиссия 60 EUR + ҳаққи хизмати дигар банкҳо
2.2.2. EUR		аз 50 001 EUR комиссия 0,1% аз маблағи интиқол+10 EUR, аммо на зиёда аз 170 EUR+ ҳаққи хизмати дигар банкҳо
2.2.3. CNY		200 CNY + ҳаққи хизмати дигар банкҳо
2.2.4. Бо дигар асъорҳои хориҷӣ		500 сомонӣ + ҳаққи хизмати дигар банкҳо
2.3.	Интиқолҳои хориҷӣ бо асъори хориҷӣ тавассути Интернет/Мобайл банкинг	
2.3.1. USD		85 USD
2.3.2. USD дар дохили Ҷумҳурии Халқии Чин (дар дохили CFXPS)		50 USD
2.3.3. USD Интиқоли маблағҳо ба суратҳисоби худ дар дохили Ҷумҳурии Тоҷикистон		ройгон
2.3.4.		то 50 000 EUR комиссия 60 EUR
EUR		аз 50 001 EUR комиссия 0,1% аз маблағи интиқол+10 EUR, аммо на зиёда аз 170 EUR
2.3.5.		1000 RUB
2.3.6. RUB		200 CNY
2.3.7. CNY		500 TJS
2.3.8. Бо дигар асъорҳои хориҷӣ		
3.	Ҳаққи хизмат барои гузаронидани тафтиш барои ворид гаштани маблағ ба ҳисоби қабулкунанда, бекор кардан, ворид намудани тағйиру иловаҳо ба супоришномаҳои пардохтӣ бо дархости мизоҷон	
3.1. USD		100 USD
3.2. EUR		100 EUR
3.3. RUB		400 RUB
3.4. CNY		500 CNY
3.5. Бо дигар асъорҳои хориҷӣ		100 USD
Мубодилаи асъори хориҷӣ		
1.	Мубодилаи маблағҳои мизоҷон (ғайринақдӣ)	
1.1. Мубодилаи асъори хориҷӣ ба сомонӣ		бо қурби банк
1.2. Мубодилаи сомонӣ ба асъори хориҷӣ		
Қарздиҳӣ		
1.	Амалиётҳо вобаста ба суратҳисобҳои қарзӣ	
1.1. Ҳаққи хизмат барои додани пули нақд		ройгон
1.2. Меъёри фоизӣ қарз вобаста аз маҳсулотҳои қарзӣ		тибқи Шартнома
1.3. Пешниҳод намудани нусхаи ҳуҷҷатҳои гарав бо дархости мизоҷ (барои як ҳуҷҷат)		10 TJS
1.4. Пешниҳод намудани маълумотнома оиди қарздор набудани мизоҷ		15 TJS
1.5. Пешниҳод намудани нусхаи маълумотнома оид ба озод намудани гарав		10 TJS
1.6. Иваз намудани гарав		тибқи Шартнома
1.7. Пешниҳод намудани маълумотнома оиди фоизҳои ҳисобшудаи қарз		10 TJS
1.8. Кафолатҳои банкӣ		Мувофиқи Қарори Раёсат №08 аз 04.02.2026 сол
2.	Тартиб додани нақшаи тиҷоратӣ	
3.	Маълумотномаи таърихи қарзии БҚИТ	
		тибқи Шартнома 11,8 TJS
*Тарофаҳое, ки бо аъёри хориҷӣ пешниҳод шудааст, аз руи қурби расмии БМТ дар рузи гузаронидани амалиёт гирифта мешавад.		